

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи номзадии Файзуллоев Абдурозик Абдулҳакимович дар мавзуи «Таҳқиқи хусусиятҳои лексикӣ – семантиқӣ ва сохтории топонимияи «Тазкират-уш-шуаро-и Давлатшоҳи Самарқандӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01.–Забони тоҷикӣ. – Душанбе, 2024. – 192 с.

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самти илм, ки аз рӯйи онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Ба риштаи таҳлил қашидани ҷойномҳо, ки яке аз бахшҳои муҳимми номшиносӣ маҳсуб мейбад, солҳои охир таваҷҷуҳӣ забоншиносонро ба худ бештар ҷалб намудааст. Омӯзиши номҳои хос на танҳо ба соҳаи номшиносӣ тааллуқ дорад, балки ба паҳлухои гуногуну норавшани таъриҳ, этнография, ҷуғрофия, фарҳангу маданият, адабиёту санъат, ҳунармандиву меъморӣ, шаҳрсозиву муносибатҳои байнидавлатӣ ва ҳамзамон қисматҳои гуногуни забоншиносӣ алоқаманд буда, таъсири мусбат мерасонад, инчунин рушду такомул ва тағйирёбии забонро дар давраҳои муҳталиф низ муайяну маълум менамояд. Мусаллам аст, ки номгузорӣ ба мавзеъҳои ҷуғрофӣ маҳсули тафаккури давраҳои гуногуни ҷомеа ба шумор рафта, инсонҳо дар баробари ба насли худ номи мувоғиқ гузоштан, ҳамзамон, ашёи гирду атроф, мавзеъҳо ва дигар ҳодисаву воқеаҳоро номгузорӣ мекарданд. Дар баъзе ҳолатҳо агар номгузорӣ гардидан мавзеъҳо аз нигоҳи мавқеи ҷуғрофӣ сурат гирад, дар ҳолати дигар метавонад он ба ягон ҳодисаву воқеа рабт дошта, ё худ маҳсули таҳайюл ва эҷоди ин ё он шаҳс гардад. Умуман, номгузорӣ гардидан мавзеъҳои гуногуни ҷуғрофӣ сабабҳо ва омилҳои гуногуни худро дорад. Бинобар ба назар гирифтани чунин хусусият шарҳ ва тавзехи номвожаҳо ва таҳқиқу пажуҳиш дар решашиноҳти калима, сохтори таркибӣ ва қабатҳои забонии он ба паҳлухои гуногуни калимасозӣ, овошиносиву овонигорӣ, таърихи забон ва дигар қисматҳои забоншиносӣ равшани меандозад, ки муҳаққиқ самти равиши пажуҳиши худро ба баррасии вижагиҳои луғавӣ-маъноии номвожаҳои ҷуғрофӣ, кӯҳу пушта ва биёбон, қалъаву работ, номи шаҳру деха, вилояту мамлакат, ҷашмаву рӯд, дарёву кӯл ва амсоли инҳо, ки дар асари «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ мавриди корбурд қарор гирифтааст, равона сохта ва бо ин роҳ мубрамии мавзуи диссертатсия, мақсаду вазифаҳои онро муайян карда, вижагии хоси асари мавриди баррасӣ қароргирифтаро яке аз сарчашмаҳои муҳим ва муътабари таърихии номвожаҳо зикр карда, мавқеи муайян доштани ҷойномҳоро дар он нишон додааст. Ин аст, ки дар доираи кори ҷудогона ва мустақили диссертатсионӣ омӯзиш ва таҳлилу баррасии ҷойномҳои ин асар аҳаммияти хос дошта, маводи таҳқиқшавандай асар тамоми қисматҳои номҳои мавзеъҳои ҷуғрофиро фарогир ва мавриди пажуҳиш қарор дода шудани онҳо ба ташаккул ва рушд бахшидани таркиб, инчунин такмили фонди луғавии забони тоҷикӣ муфид арзёбӣ мегардад. Аз ин нигоҳ, диссертатсияи аз тарафи Файзуллоев Абдурозик Абдулҳакимович дар мавзуи «Таҳқиқи хусусиятҳои

лексикй–семантикй ва сохтории топонимияи «Тазкират-уш-шуаро-и Давлатшоҳи Самарқандӣ» омодагардида ба самти забоншиносӣ, хосатан ба бахши номшиносии он ва шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01. – Забони тоҷикӣ комилан мувофиқат менамояд.

Мубрам будани мавзуи диссертатсия. Мубрамии мавзуи таҳқиқ дар он аст, ки унвончӯ Файзуллоев Абдуразик Абдулҳакимовиҷ мавзуеро мавриди таҳқиқ қарор додааст, ки ба бахши номшиносии забоншиносии тоҷик работ дошта, актуалӣ ва нав маҳсуб мееёбад. Баррасиву нишон додани вижагиҳои ҷойномҳои асар ва қабатҳои луғавии он, дастабандию таҳлил ва таҳқики илмии онҳо яке аз масоили мубрамро қасб кардааст. Ин мубрамӣ боис шуда, ки бо истифода аз осори назарии соҳаи номшиносӣ ва маводи фаровони асари мазкур ба таҳқиқи вижагиҳои топонимҳо ва роҳҳои шаклгириву инкишофи онҳо дар шакли рисолаи илмӣ аз тарафи унвончӯ Файзуллоев Абдуразик Абдулҳакимовиҷ дар мавзуи «Таҳқиқи хусусиятҳои лексикй–семантикй ва сохтории топонимияи «Тазкират-уш-шуаро-и Давлатшоҳи Самарқандӣ» омода гардад, ки айни муддао ва мубрам маҳсуб мееёбад. Пасон боз мубрамии мавзуи таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки дар асари «Тазкират-уш-шуаро-и Давлатшоҳи Самарқандӣ» ба сифати тазкира дар бораи ҷандин шоирону адібони даврони мадид бо назардошти воқеаву ҳодисаҳои муҳталифи таъриҳӣ ва иҷтимоӣ маълумот фароҳам оварда шуда, ҷараёни баргузории онҳо дар мавзеъҳои гуногун нишон дода мешавад ва аз ин нигоҳ асари мавриди баррасӣ қароргирифта ҳазинаи номвожаҳои ҷуғрофиро мемонад, ки таҳқиқи забоншиносии онҳо барои ошкор кардани ин воқеаҳои ибратбахш мусоидат ҳоҳанд кард. Дар воқеъ, асари «Тазкират-уш-шуаро-и Давлатшоҳи Самарқандӣ» як давраи муайяни таърихири фароғирифта, дар он вазъи адабиёти қарип 600-солаи форсу тоҷик ва намояндагони илму адаби он зикр ёфтааст. Ҳамаи маълумотномаҳоро муаллифи асар бо далелҳои муътамад зикр кардааст, ки асари номбурда ба яке аз сарчашмаҳои муҳимми таърихи номвожаҳо мубаддал гаштааст. Аз ин рӯ, ин рисолаи илмӣ ҷолиб буда, манзури муҳаққиқону донишмандон намудану ба ҳимоя пешниҳод гардидани диссертатсияи номзадии Файзуллоев Абдуразик Абдулҳакимовиҷ дар мавзуи «Таҳқиқи хусусиятҳои лексикй–семантикй ва сохтории топонимияи «Тазкират-уш-шуаро-и Давлатшоҳи Самарқандӣ» андешаҳои фавқро собит менамояд.

Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд. Навгонии илмии диссертатсия дар он зоҳир мееёбад, ки бори нахуст омӯзиши ҷанбаҳои сохториу таркибӣ ва луғавию семантикийи номвожаҳои асари “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ чун як ҷузъи муҳимми таркиби луғавӣ дар забоншиносӣ ба тариқи низомнок аз нигоҳи маъно, баромад, шаклгирӣ ва сохтор ба роҳ монда шуда, дар натиҷаи таҳқиқи забоншиносӣ гурӯҳҳои асосии луғавӣ-маъноии вожагони топонимӣ ва ҷойгоҳу мақоми он дар миёни дигар вижагиҳои луғавии ҷойномҳои “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ, бисёрҷанбагии ин асар бо фарогирии масъалаҳои таъриҳӣ-

чүгрофӣ, этнографӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, маъниҳои асосии луғавӣ, қабатҳои забонӣ ва шаклҳои сохторию таркибии чойномҳои асари мавриди таҳқиқ муқаррар қарда шудааст. Муайян карда шудааст, ки асари “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандиро минбаъд низ бо дарназардошти фарогирии мавзӯъ ва масъалаҳои гуногун метавон ҳамчун «Донишнома» ва ё энсиклопедия арзёбӣ намуд.

Асоснокӣ ва эътиимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда. Эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ бо он собит мешаванд, ки дар таҳқиқи диссертатсионӣ аз консепсияҳои илмӣ ва назарии забоншиносони ватанию ҳориҷӣ истифода шудаанд. Дар маҷмуъ, дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ аз дақиқияти маълумот, мутобиқат намудани ҳаҷми маводи таҳқиқ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқ, ҳаҷми интишорот ва интиҳоби дурустӣ методҳои таҳқиқ бармеояд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқи назариявӣ пешниҳод гардида, дурнамои мавзуи таҳқиқӣ муайян шудааст.

Аҳаммияти илмӣ, амалӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо. Аҳаммияти назарии мавзуи диссертатсияи номзадии Файзуллоев Абдуразиқ Абдулҳакимович дар он зоҳир мешавад, ки то кунун оид ба ин мавзӯъ дар забоншиносӣ ягон кори илмӣ ба анҷом нарасида, дар диссертатсияи мазкур умдатарин масоили назарии марбут ба топонимҳо, чун сарчашмаи асосии таркиби луғавии забони тоҷикӣ ва нақши муайяндоштани онҳо дар омӯзиши ономастикай таъриҳӣ аҳаммияти назарии таҳқиқро мустаҳкам намуда, матолиби назарии дар диссертатсия баррасигардида барои таҳқиқи минбаъдаи марбут ба назарияи чойномшиносии забони тоҷикӣ чун манбаи назарӣ мусоидат меқунад. Аҳаммияти назарии таҳқиқ ҳамчунин дар он зоҳир мешавад, ки маводи диссертатсия, натиҷаҳои таҳқиқи илмӣ ва равиши таҳқиқии муаллиф дар омӯҳтани масъалаҳои ҳамгун дар таърихи номшиносии тоҷикӣ ва вижагиҳои тасвирии он ба забоншиносон, унвонҷӯён, донишҷӯён ва дигар алоқамандони забони ноби тоҷикӣ ҳамчун маводи назарии илмӣ ёрӣ расонида метавонад.

Аҳаммияти амалии таҳқиқ дар он аст, ки натиҷаи ба даст омада ва дастовардҳоро дар таҳияи фарҳангӣ номгузории тоҷикӣ ва барои таҳияи фарҳангномаҳо, китобҳои дарсию дастурҳои таълимии забоншиносӣ, баргузории курс ва семинари назариявию амалӣ, дар таҳлил ва шарҳу маънидод намудани масъалаҳои гуногуни решашиносӣ, номшиносии таъриҳӣ ва тасвирий, калимасозӣ, овошиносӣ, грамматика ва дигар қисматҳои забоншиносӣ истифода кардан мумкин аст. Дар ин асос, мавзуи диссертатсияи номзадии довталаби дараҷаи илмиро метавон мубрам арзёбӣ намуд.

Қисмати асосии таҳқиқ. Диссертатсияи Файзуллоев Абдуразиқ Абдулҳакимович дар мавзуи «Таҳқиқи ҳусусиятҳои лексикӣ – семантикӣ ва сохтории топонимияи «Тазкират-уш-шуаро-и Давлатшоҳи Самарқандӣ» аз муқаддима, ду бобу даҳ фасл, сездаҳ зерфасл, хулосаҳо, тавсияҳо, феҳристи адабиёт ва замима иборат буда, дар маҷмуъ 192 саҳифаи чопи компьютериро

фаро мегирад. Дар ҳар кадоме аз бахшҳои диссертатсия шеваи хуби таҳқик, саҳех нишон додани маъхазҳо, муҳокимаю баҳси пурсуди илмӣ ва натиҷагириҳои ҷолиби диққат ба назар мерасанд.

Дар муқаддимаи диссертатсия мубрамии мавзуи таҳқик, дараҷаи таҳқики он, робитаи кор бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ, мақсаду вазифаҳо, объект ва мавзуи таҳқик, асосҳои назарӣ ва методологии таҳқик, сарчашмаҳои таҳқик, навғонии илмии диссертатсия, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқик, мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ, тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқик, нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия ва соҳтору ҳаҷми кор бо низоми муайян шарҳу баён ёфтаанд.

Дар диссертатсия мақсаду вазифаҳои мушаҳҳас пайгирӣ шуда, нуктаҳои асосие ба ҳимоя пешниҳод гардидаанд, ки воқеан, дар забоншиносии тоҷик ва дар самти шинохту таҳқики вожагони марбут ба вижагиҳои топонимҳо дар «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ» аҳаммияти вижайи илмӣ доранд.

Боби яқуми рисола «Таҳқики ҳусусиятҳои вожагонии топонимҳои «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ» ном дошта, аз 8 фаслу 5 зерфасл таркиб ёфта, фаслҳои таснифи топонимҳои асар ва таҳлили лексикӣ-семантикий онҳо, ойконимҳо ва мавқеи истифодабарии онҳо, хоронимҳо, полионимҳо, комонимҳо, урбанонимҳо, гидронимҳо ва корбурди онҳо, мавқеи истифодабарии оронимҳо, номи қӯҳу дашт ва саҳро, номи қалъа, қаср, работ ва нигорхона, дромонимҳо, антропотопонимҳо ва истифодаи онҳо, этнотопонимҳо ва мавқеи истифодабарии онҳо иборат ва боби мазкур фарогири 69 саҳифаи чопи компьютерӣ мебошад. Дар ин боб фасл ба фасл тақрибан ҳамаи қабатҳои луғавии марбут ба ҷойномҳои асар баррасӣ гардида, мисолҳои зиёд доир ба бахшҳои ҷойномҳои асар оварда шуда, вобаста ба муҳтавояшон мавриди корбурд қарор гирифтаанд. Аз ин рӯ, ин боб бо фаслу зерфаслҳояш аз нигоҳи ҳаҷм ва баррасии мавзӯ боби асосӣ маҳсуб меёбад ва маводи зиёди забониро дар бар гирифтааст. Таҳлилҳо дар боби мазкур аз ҷанд ҷиҳат ҷолиб буда, дар онҳо пайҳам овардани афкору андешаи унвонҷӯ ва муҳаққиқони соҳа эҳсос мегардад ва мубоҳисаи шахсии унвонҷӯ низ дарк мегардад, ки ҷолиби диққат аст.

Боби дуюми рисола «Баромади забонӣ ва соҳтори морфологии топонимҳои «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ» ном дошта, фарогири 2 фаслу 9 зерфасл буда, фаслҳо ва зерфаслҳои топонимҳои эрониасл, топонимҳои иқтибосии арабӣ, топонимҳои иқтибосии туркӣ-муғулӣ, топонимҳои мутааллик ба дигар забонҳо, таҳлили соҳтори морфологии топонимҳои «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ, топонимҳои сода, соҳта, мураккаб ва топоним-ибораҳо таркиб ёфта, дар ин боб ҷойномҳои асари мавриди таҳқик қароргирифта аз нигоҳи қабатҳои луғавӣ ва соҳтор мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Зикр мегардад, ки барои муайян намудани қабатҳои забонии топонимҳои тазкира, албатта, такъя

намудан ба шарху эзоҳи луғатномаҳо ба манфиати кор аст ва бо ин мақсад ҳангоми таҳлили забонии номвожаҳои ҷуғрофии асар аз фарҳангномаҳо ба таври фаровон истифода карда шудааст. Инчунин, дар қисмати топонимҳои эронасл этимологияи бархе аз номвожаҳо низ нишон дода мешавад, ки ин амал ҷанбаи илмии рисолаи илмиро дучанд афзудааст.

Хулосаи диссертатсияи Файзуллоев Абдуразик Абдулҳакимович дар мавзуи «Таҳқиқи хусусиятҳои лексикӣ – семантиқӣ ва соҳтории топонимияи «Тазкират-уш-шуаро-и Давлатшоҳи Самарқандӣ» фарогири асоситарин ва муҳимтарин бардоштҳои илмии муаллиф буда, дар 12 сарҳат фароҳам омадаанд. Инчунин дар бахши тавсияҳо, ки аз 5 банд иборат аст, муҳиммияти мавзузъ ва корбурди натиҷаҳои онҳо дар раванди таълиму таҳқиқ оварда шудааст.

Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ. Довталаби дараҷаи илмӣ доир ба мавзуи диссертатсия 8 мақолаи илмӣ ба нашр расонидааст, ки аз ин номгӯйи 5 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп расидаанд. Маводи интишоргардида нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос менамоянд. Теъдоди маводи чопшудаи диссертант ба таълими банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба таълими бандҳои 31 ва 33-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ. Диссертатсияи Файзуллоев Абдуразик Абдулҳакимович ба таълими бандҳои 31 ва 33-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд.

Эродҳо ба диссертатсия. Дар баробари дастовардҳои илмӣ ва муҳокимаю натиҷагириҳои ҷолиби таваҷҷуҳ дар диссертатсия баъзе норасоиҳо ба мушоҳидатрасидаанд, ки бо нияти пешрафти корҳои таҳқиқи минбаъдаи муаллиф, зикри онҳоро зарур меҳисобем:

1. Дар номгузории бобҳо номи асари мавриди баррасӣ қароргирифта оварда шудааст, ки мувоғиқи муқаррарот нест, зеро дар унвони диссертатсия зикр шудани номи асари таҳқиқшаванди кифоя аст. Бояд ин ҷо аз тақорор ҳуддорӣ карда мешуд ва унвони бобҳо дар шакли «Таҳқиқи хусусиятҳои вожагонии топонимҳои асар» (боби аввал) ва «Баромади забонӣ ва соҳтори морфологии топонимҳои асар» (боби дуюм) баён мегардид. Инчунин дар боби дуюм зикр шудани ифодай соҳтори морфологӣ низ саҳех нест, чунки соҳтор ва морфология ҳар ду ба як маъно далолат мекунад. Беҳтар мебуд ҳуди қалимаи соҳтор ё ифодай вижагиҳои морфологӣ оварда мешуд кифоя буд.

2. Дар баррасиву таҳлили решашиносиӣ ва шинохти баъзе ҷойномоҳо аз нигоҳи соҳтор дар диссертатсия ба иштибоҳ роҳ дода шудааст. Чунончи, ҷойноми Самарқанд дар айни замон аз нигоҳи соҳт содаи рехта буда, он

мебоист ба гурӯҳи чойномҳои сода қарор мегирфт, vale мұхаққиқ онро ба радаи чойномҳои мураккаб дохил карда, таҳлил намудааст. Мәйлум аст, ки ин қабил номвожаҳои ҷуғрофӣ ҳарчанд таърихан мураккаб ё дар шакли ибора ифода ёфта шуда бошанд ҳам, ба онҳо аз нигоҳи замони мусосир муносибат кардан лозим аст. Ҳамчунин усули овонигорӣ дар рисола пурра риоя нашуда, ҷандин чойномҳо бидуни овонигорӣ оварда шудаанд.

3. Муқаррару муайян кардани ин ё он чойном маҳз дар асоси баррасии ҷиддии решашиносӣ сурат мегирад. Дар диссертатсия ҷо-ҷо ҳамин муқаррарот коҳиш ёфта, дар шарҳи забонии баъзе чойномҳои асар ба иштибоҳ роҳ дода шудааст. Аз ҷумла, чойномҳои Урдубозор (с.108), Эйлоқ (109), Қошғар (110) дар диссертатсия ба қатори чойномҳои иқтибосии туркӣ-муғулӣ нисбат дода шудаанд. Бояд гуфт, ки Урдубозор чойноми омехта ё гибрид, Эйлоқ ва Қошғар ба чойномҳои забонҳои эронӣ мутааллиқанд.

4. Мұхаққиқ дар баъзе мавридиҳо аз суханони донишмандони дигар истифода намуда, vale ба сарчашмаи онҳо ишора накардааст (саҳ. 35, 68). Инчунин, дар рисола зикри назари мұхаққиқони ҷудогона ба назар расанд ҳам, назари худи муаллифи рисола камтар ба мушоҳида мерасад. Ҳуб мешуд, дар атрофи ин ё он масъала агар домани баҳсро густурда мекард, беҳтар мегардид.

5. Дар феҳрасти адабиёт на ҳама номгӯйи адабиёти зарурии мавзуй ба назар мерасад ва ба ҷои он номгӯйи адабиёти нозарур оварда шудааст. Беҳтар мебуд, ки номгӯйи адабиёти илмии соҳавии солҳои замони истиқлол ба нашррасидаро меовард, боз манзалати рисола бештар мегардид. Инчунин дар корбурди истилоҳи илмии соҳавӣ дар диссертатсия гуногунрангӣ ба назар мерасад. Ҳуб мешуд, ҳангоми истифодаи истилоҳи илмӣ бештар ба муодили тоҷикии он таваҷҷӯҳ зоҳир мегардид, зеро қариб ҳамаи истилоҳоти илмии байналмилалии забоншиносӣ муодили тоҷикиро дороянд.

6. Баъзан такрори андеша ва риоя нагардидани имлои нави забони тоҷикий дар рисола мушоҳида мешавад, ки ислоҳи онҳоро зарур мешуморем.

Ба таври умум, эродҳои зикршуда ислоҳпазир буда, ҳангоми таҳия ва нашри монография ба назар гирифтани онҳо ба арзиш ва аҳаммияти илмию амалии кори таҳқиқии Файзуллоев Абдуровиқ Абдулҳакимович ҳусни аз ин ҳам бештар зам менамоянд.

Қисмати хотимавии тақриз. Диссертатсия бо услуби илмӣ таҳия гардида, дар он пайдарпайии қисматҳо риоя гардидаанд.

Автореферат ва мақолаҳое, ки довталаби дараҷаи илмӣ оид ба мавзуи таҳқиқшаванда нашр намудааст, муҳтавои асосии диссертатсияро фаро гирифта, кори анҷомёфтаи диссертационӣ ба ҳисоб меравад.

Мавзуи интихобнамудаи унвонҷӯ ба доираи мавзӯъ ва масъалаҳои таҳқиқии шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01. – Забони тоҷикий комилан мувофиқат менамояд.

Коркарди амалии натиҷаҳои таҳқиқ ва нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия ба меъёр ва талаботи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобғӯ мебошанд.

Хулоса, диссертатсияи номзадии Файзуллоев Абдуразик Абдулҳакимович дар мавзуи «Таҳқиқи хусусиятҳои лексикӣ – семантиқӣ ва соҳтории топонимияи «Тазкират-уш-шуаро-и Давлатшоҳи Самарқандӣ» ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01.–Забони тоҷикӣ сазовор мебошад.

Тақризи мазкур бо назардошти талаботи бандҳои 71 ва 72-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, омода гардидааст.

МУҶАРРИЗИ РАСМИЙ:
доктори илми филология,
профессори кафедраи таърихи
забон ва типологияи факултети
филологияи Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон

Ҳомидов Дилмурод Раҷабовиҷ

«Имзои доктори илмҳои филология
Ҳомидов Дилмурод Раҷабовиҷро тасдиқ мекунам».

Сардори раёсати қадрҳо ва корҳои
маҳсуси Донишгоҳи миллии Тоҷикистон



Тавқиев Э. Ш.

«» апрели соли 2024.

Суроға: 734064, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шахри Душанбе, кӯчаи Дилқушо, бинои 28/1.

Тамос: Тел.: (+992) 907-79-82-65; 221-62-25

E-mail: homidov65@mail.ru

Сомона: ww.tnu.tj